


«Тасдиқ мекунам»

Ректори Донишкадаи давлатии  
забонҳои Точикистон ба номи Сотим  
Улугзода профессор  
  
Раҷабзода Маҳмадулло  
«28» 2019.

### Тақриз

ба кори диссертационии Бобораҷабова Гулноза Зиёвиддиновна дар  
мавзӯи «Консепсияи шахсият ва ҳунари чехранигорӣ дар осори Садриддин  
Айнӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи  
иҳтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик

Садриддин Айнӣ аз зумраи адибонест, ки дар сафҳаи пуршаъни  
тамаддун ва марҳилаи ҳассосу душвори таърихии ҳалқҳои собиқ  
аморати Бухоро бо чунин пайкори наҷибу созанда ва мақоми арҷманд  
дар эҳёву баҳои ҳастии давлатдории миллӣ ва шинохти тоҷикон дар  
аксои олам ҷон ба гарав гузошта, як умр бошарафона дар ҳимояи  
адолати иҷтимоӣ, ғами ҳалқу давлат ва миллат қарор дошта, дар  
мабнои таъсире, ки баъд аз худ мероси пурагзише бар ҷой мондааст,  
намои шахсияти барҷаста ва ҷеҳраи дурахшону мондағори ҳалқҳои  
Осиёи Марказӣ дар қарни XX шинохта шуда, бо сарнавишти пурсӯз,  
зиндагонии пуразоб ва фоҷеабор талхиву нокомиҳои давраи  
ҳассостарини таърихии ҳалқи тоҷикро таҳмил намуда, дар ташаккули  
хувияти ҷомеа таъсири судманд гузоштааст.

Дар ин робита шахсият, симои наҷибу ҷовидона, консепсияи эҷодӣ  
ва ҷусторҳои ҳунарии устод С. Айнӣ тимсоли барҷастаи ҳунари  
нависандагӣ, завқу андеша ва тафаккури бадеӣ аст, ки барои ҳувият ва  
худшиносии миллӣ заминаи боэътиҳод гузоштааст. Табиист, ки С.  
Айнӣ дар осораш баҳри пойдории арзишҳои ахлоқиву ҳунарӣ ва баҳои  
умри ҳалқ хидмат намуда, дар замони эҳёи таърихиву фарҳангӣ ба диidi  
мушаххаси зебоишиноҳтӣ ва гояҳои иҷтимоӣ тарҳу таровати тоза

гузоштааст. Рӯзгор ва фаъолияти эҷодии С. Айнӣ мавзӯест гуногунпаҳлӯ, ғановатманд ва фароҳу доманадор ва осораш намунаи санъати зебо ва дастуралӣ ҳаётӣ мо буда, қуввати нависандагӣ ва ҳунари тасвирии ў дар навъи худ беназир аст. Осори безаволи С. Айнӣ ҳамчун намунаи барҷастаи насри реалистии адабиёти навини тоҷикии садаи XX арзишҳои хоси ғоявӣ ва зебоишинохтӣ дошта, ба раванди инкишофи адабиёту фарҳанги ҳалқҳои ҳамҷавор таъсири судманд гузоштааст. Осори С.Айнӣ дар марҳилаҳои фаъолияташ мавриди таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва пажӯҳишгарони адабиёт қарор гирифта, ба худ ҷалб намудааст. Ҳанӯз аз солҳои сиоми қарни XX таҳқиқот ва бинишҳои таҳқиқотии гуногун перомуни шахсият, осор ва ҳунари нависандагии С. Айнӣ бо ноқидҳои пуртаззоди муаллифон бо эҷоди мақола, тақризу гузоришҳо, пажӯҳишҳои илмӣ, ҳамчунин китобҳои таърихи адабиёт, таълифоти назарӣ ва бадеӣ вобаста ба консепсия ва ҳунари эҷодии нависанда анҷом ёфтааст.

Осори С. Айнӣ аз оғози фаъолияташ дар иртибот ба масъалаҳои раванди адабиёти муосири тоҷик дар доираи мубоҳиса, мизҳои мудаввар, хонишҳои адабӣ, конфронс ва семинарҳо, маҷаллаҳои “Барои адабиёти сотсиалистӣ”, “Шарқи Сурҳ”, “Садои Шарқ” ва дигар маҷаллаву расонаҳо мавриди нақду арзёбии адабиётшиносон қарор гирифта буд.

Дар ин робита биниш ва мулоҳизаҳои судманд дар боби айнишиносӣ дар таълифоти донишмандон И.С. Брагинский, М.Шукров, С. Табаров, Х. Мирзозода, Р. Ҳодизода, Х.Асозода, Х. Шарифов, А.Сайфуллоев, М.Раҷабӣ, А.Сатторзода, А. Кучаров, А. Маҳмадаминов, М. Имомов, М.Ю.Хочаева, А.Набавӣ, М. Абдуллоев, А. Муллоев, Ш. Солеҳов, Ҷ. Ҳамроев ва чанде дигарон баён шудааст. Рисолаи илмии Бобораҷабова Гулноза Зиёвиддиновна саҳифаи тозаеро дар ривоҷи адабиётшиносии тоҷик боз карда, дар таҳқиқи минбаъдаи ин

равияи илмӣ дар осори дигар муҳаққиқони адабиёти муосири тоҷик заминаи пурӯзввати илмиро фароҳам оварда метавонад.

Рисола аз муқаддима, се боб, шаш фасл, хулосаю китобнома ва 165 саҳифаи компьютерӣ иборат буда, дар муқаддима зарурати таҳқиқ ва моҳияти мавзӯъ асоснок ва ҳадафу вазифаҳои таҳқиқот муайян карда шудааст. Инчунин, методи таҳқиқ тавсиф шуда, арзиши назарӣ ва амалии он мушаххас ва дараҷаи таҳқиқи масъала муайян гардидааст.

Боби аввали диссертатсия “Мушкилоти чехранигорӣ дар осори устод С. Айнӣ” буда, фасли нахусти он ба мавзӯи “Марҳилаҳои асосии ташаккули ҳунари чехранигорӣ дар осори устод С. Айнӣ” бахшида шудааст. Муаллифи рисола таъкид намудааст, ки ҳунари чехранигорӣ аз ҷумлаи масоили муҳими поэтикаи асари адабӣ ва ҳосса насли бадӣ маҳсуб мешавад. Ин масъала дар ҳар давраи инкишофи адабиёт, аз ҷумла адабиёти муосири тоҷик ба тарзҳои гуногун вобаста ба ҳунару истеъдоди адабии нависандагон бозтоб мешавад. Муҳакқиқон дар баробари сифатҳои гуногуни адабию бадӣ ҳунари чехранигориро дар осори устод С. Айнӣ маҳсус қайд карда, таҷрибаи бойи зиндагӣ, дониши мукаммали ҳаётӣ ва мушоҳидакории ӯро таъкид намудаанд. Устод дар осори худ ҳақиқати воқеӣ ва таърихири меъёри асосии тасвири бадӣ қарор дода, ҷиҳати муҳимми коргоҳи эҷодии худро дар оғози «Ёддоштҳо» ва дигар асарҳояш ба таври возех баён кардааст, ки барои муҳаққиқон маводи муқаддам ва зарурӣ маҳсуб меёбад. Муаллифи рисола ҷараёни ташаккули ҳунари чехранигориро дар осори Айнӣ ба се марҳила ҷудо намуда, ба марҳилаи аввал он чехраҳоеро ворид месозад, ки устод Айнӣ дар нахустин асарҳои пешазинқилобиаш оғаридааст. Марҳилаи дуюму сеюми инкишофи ҳунари чехранигории адаби тавоноро баъди Инқилоб, аз замоне, ки ӯ ба кори адабиёт камари ҳиммат мебандад, шуморидааст, яъне, нависанда барои тасвири воқеаҳои пуршиддату зудҷараёни арафаи Инқилоби Бухоро усули баёни бадеии қисса андар қиссаро, ки дар насли классикӣ ва омиёнаи форсии

точкӣ мақоми хоса дошт, интихоб менамояд. Дар ҳар як ҳикояи ин асар на танҳо манзараҳо ва ҳодисаҳои пурфочеаи он рӯзгор, балки чехраҳои амир, қозӣ, аълам, миршаб, ҷаллод, гунаҳори мазлум ва ғайра ба тасвир омадааст. Дар фасли дуюм- “Шахсият ва воқеият: таносуби ҳақиқати воқеӣ ва ҳақиқати бадеӣ дар ҳунари чехранигории устод С.Айнӣ” таҳқиқи ҷанбаҳои ҳунари осори адабӣ таносуби ҳақиқати воқеӣ ва ҳақиқати бадеӣ таҳлил шуда, аз маводи зиндагӣ, аз ҳодисаю воқеаҳо ва шахсиятҳои дорои арзиши адабӣ кор гирифтани нависанда равшан мегардад. Устод Садриддин Айнӣ бозтоби ин мушкилотро дар ҳар як асари ҳурду бузургаш ба мушоҳид мегирад.

Дар боби дуюм “**Бозтоби шахсияти таърихӣ ва симои рӯшанфикрон дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ**” концепсияи бадеии насли муосир дар мисоли таҷассуми симои равшанфикрон мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Фасли якуми боби дуюм-“Таҷассуми симои равшанфикрон дар “Ёддоштҳо”-и С. Айнӣ” ба тасвири симои шахсияти таърихио ҳунарӣ ва чехраҳои равшанфикрони Бухоро бахшида шудааст. «Ёддоштҳо» дар адабиёти шӯравии тоҷик нахустин асаrest, ки воқеаҳои муҳимтарини муборизаи синфӣ ва ҷиҳатҳои гуногуни ҳаёти маънавии нимаи дуюми асли XIX дар он таҷассум ёфта, шуури иҷтимоии ҳалқ ва моҳияти замонро равшан ифода намудааст, ки бо афкори баланди дилнишин, қаломи пурэъчоз, равшанбаёнӣ, воқеънигорӣ, овариниши симоҳои наҷибу мондагор дар хотир нақшгузор аст. Устод Айнӣ дар ин асар як давраи муҳимми ҳаёти ҳалқро басо фароҳу домандор бо лавҳаю манзараҳои бадеӣ ва муносибати шахсиятҳои таърихӣ ба тасвир гирифта, бунёдкории ҳалқро дар симои одитарин ва зеботарин одамон нишон дода, манзараҳои худогоҳӣ ва бедории иҷтимоиро таҷассум намудааст. Аксар симоҳои дар «Ёддоштҳо» тасвиршуда бо фазлу камолоти инсонӣ мазмуну моҳияти афкори замонро ифода менамоянд.

Дар фасли дуюми боби дувум- “Симои муаллиф ва нигориши рӯҳи замон дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ” бозтоби чехраи Садриддин Айнӣ, ки қаҳрамони асосии асар аст, мавқеи шоиста дошта, ташаккул ёфтани

характери вай яке аз масъалаҳои муҳими асар маҳсуб меёбад. Симои ҳунарии Садриддин қабл аз инқилоб ҳамчун шахсияти донишманду адаби нуктасанҷ шинохта шуда, тафаккури адабию эстетикиаш дар муҳити фарҳанги суннатӣ ва шеъру адаби пурғановати ниёкон бунёд ва ташаккул ёфт ва дар қатори фозилони давр ва зиёиёни пешқадам қарор гирифта буд. Дар “Ёддоштҳо” аз саҳифаҳои нахустин хонанда ба воқеаҳо ва ҳолатҳои зиндагии муаллиф дар як даврони муайяни таъриҳӣ шиносоӣ пайдо намуда, ҳаёти гузаштаи ҳалқро тоза ба тарзи воқеӣ дарк намуда, қимати зиндагии имрӯзаро ба хубӣ мефаҳмад. Муаллифи рисола дуруст мушоҳидаву таҳлил ва таҳқиқ намудааст, ки устод С. Айнӣ симои Садриддинро дар ҳолат ва манзараҳои вусъатноки ҳаёти иҷтимоии Бухоро тасвир намудааст. Бухоро маркази тамаддун дар олами Шарқ буда, зодгоҳ, шаҳри қӯдакиву наврасӣ, ҷавониву донишварзии ӯ мебошад. Вай дар ин шаҳр дар партави рӯҳи бузурги аҷдоди ҳунарманду донишвараш ба воя расид ва майл ба сӯи андешаи илмиву адабӣ, маърифатҷӯӣ, маорифпарварӣ ва рӯҳи озоду ҷадиди инсоншиносӣ дошт. Садриддин аз қӯдакӣ бо азобу шиканча, талхии рӯзгор ва губори зулмоти маънавӣ дучор мегардад, дар байни мардуми одӣ ва заҳматкаш ба воя расида, ҳамеша ба ҳалқ пайванд буд.

**Дар боби сеюм-“Таҳқиқи осори адабӣ, шинохти шахсият ва бозтоби симои Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо»-и С. Айнӣ”** осори адабӣ ва ҷеҳраи Аҳмади Дониш баррасӣ шудааст. Дар фасли аввал “Таҳқиқи осори адабӣ ва шинохти шахсияти Аҳмади Дониш” як қатор корҳои илмию бадеии муҳаққиқон ва адіbon таҳлил гардида, рисолати иҷтимоӣ, шахсият ва симои Аҳмади Дониш муайян шудааст. Аҳмади Дониш аз симоҳои намоёнтарини илму фарҳанги қарни XIX дар аморати Бухоро маҳсуб ёфта, мавзӯи меҳварии афкори ӯ ислоҳоти иҷтимоии чомеа буд. Таҳқиқи илмию бозтоби бадеии он пас аз солҳои панҷоҳум ба миён омада, андешаҳои иҷтимоию сиёсӣ, фалсафӣ, маорифпарварӣ, адабию эстетикиӣ, динию мазҳабӣ, ки дар осори гаронмояи Аҳмади Дониш баён

шудаанд, то ин давр дар шакли муқоисавиу татбиқӣ ва таҳлилии бунёдӣ омӯхта нашуда буд.

Аввалин мухаккике, ки муҳити таърихию илмӣ, адабӣ ва фарҳангии замони Аҳмади Донишро дақиқ дарк намуд, устод Садриддин Айнӣ буд. Муҳиммияти мероси гаронмояи аллома Аҳмади Донишро устод Садриддин Айнӣ дар «Намунаи адабиёти тоҷик», «Таърихи амирони манғитияи Бухоро», «Таърихи инқилоби фикрӣ дар Бухоро» ва маҳсусан, дар «Ёддоштҳо» жарфназарона ба миён гузаштааст. Дар фасли дуюми боби сеом- “Шахсияти эҷодӣ ва ҷеҳраи ҳунарии Аҳмади Дониш дар «Ёддоштҳо»-и Садриддин Айнӣ” арзёбӣ шудааст. Дар нигориши устод Айнӣ симои Аҳмади Дониш ҳамчун мучассамаи ақлу хирад ва раҳнамои ҳаёт тасвир шудааст. Мустақилфикрӣ, мушоҳидакорӣ, муносибати танқидӣ ва лаёқати инсоншиносӣ ва соҳибандешагии Айнӣ дар ҳолатҳои бо Аҳмади Дониш воҳӯрдан ва аз осори ў баҳра бардоштанаш равshan зоҳир мегардад. Муаллиф дуруст дарёфтааст, ки дар тасвири Айнӣ фавқулоддагии Аҳмади Дониш ва на танҳо дар ҷуссаи азим ва бадани маҳками ўст, балки ў мучассамаи ақлу хирад, қатъият ва азму ирова аст. Дар ҳулоса муаллиф комилан дуруст менигород, ки устод Садриддин Айнӣ дар адабиёти муосири тоҷик тавассути бозтоби фардияти шахсони бузурги эҷодкори таъриҳӣ, аз ҷумла донишшиносӣ қадами устуворона гузашта, бо эҷод шудани «Ёддоштҳо» тамоюлоти тозаи адабӣ ба вуҷуд омад ва шинохти шахсияту оғариниши симои одамони наҷиб, нерӯҳои эҷодкор, адибону ҳунармандон ва зиёйену рӯшанфикрон мавқеи хоса пайдо намуд.

Рисола дар маҷмӯъ кори аз нигоҳи илмӣ мукаммал буда, аз ҷиҳати назариявиу методӣ ва амалӣ қобили таваҷҷӯҳ мебошад. Аҳаммият ва тозакориҳои илмиву ҷанбаи амалии он барои рушди минбаъдаи адабиётшиносӣ судманд ба назар мерасад. Натиҷаҳои ҳосилшуда дар асоси таҳлили амиқи маводи адабӣ сурат гирифта, барои инкишофи илм аҳаммияти калон доранд.

Бо вучуди арзиши баланди кор, ба андешаи мо, дар рисола нуқсу норасоиҳои ҷузъие ба назар мерасанд, ки дар сурати ислоҳи онҳо тадқиқоти мазкур сифати боз ҳам беҳтар пайдо ҳоҳад кард:

1. Баъзе ибораҳо ва таркибҳои ба забони имрӯзай тоҷикӣ бегона, баҳусус, муарработ мавриди истифода қарор гирифтаанд, ки тобиши илмии рисоларо андаке паст месозанд.
2. Гарчанде бобу фаслҳои диссертатсия бо хулосаҳои ҷолиб ҷамъбаст шудаанд, аммо дар баъзе фаслҳо забони илмии муҳаққиқ ба забони адабӣ наздиктар шудааст.
3. Дар баъзе саҳифаҳо ҳатоҳои грамматикий ва компютерӣ (с.19, 22, 28, 43, 54, 59, 67...) ба назар расиданд, ки ислоҳи онҳо ба нағъи кор ҳоҳад буд.
4. Дар номгӯи адабиёт баъзе ғалатҳо ва норасоиҳои техникий ба ҷашм мерасанд, ки ислоҳи онҳо манфиати корро бештар ҳоҳад намуд.

Камбудиҳои зикршуда ҷузъӣ буда, арзиши илмии рисоларо намекоҳонанд.

Мақолаҳо ва маводи чопии муаллиф, ки дар онҳо хулосову натиҷаҳои илмии кор инъикос ёфтаанд, барои як рисолаи илмӣ басанда буда, мазмуну муҳтавои корро ифода мекунанд.

Метавон хулоса кард, ки рисолаи Бобораҷабова Гулноза Зиёвиддиновна дар мавзӯи «Концепсияи шаҳсият ва ҳунари ҷаҳоннигорӣ дар осори Садриддин Айнӣ» барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик ба меъёрҳо ва талаботи корҳои илмии КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, муаллиф ба дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯйи ихтисоси 10.01.01 – Адабиёти тоҷик сазовор аст.

Такризи муассисаи такриздиҳанда дар ҷаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улугзода рӯзи 27 -уми декабри соли 2019, таҳти қарори № 5 бо иштироки унвонҷӯ муҳокима гардид.

Иштирок доштанд: 18 нафар;

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор -18 нафар, зид -0, бетараф-0.

Раиси ҷаласа,

номзади илмҳои филологӣ, дотсент

Шамсов Нурмад  
Сироҷовиҷ

Эксперт,

доктори илмҳои филологӣ

Давлатбеков Лоло  
Мирзоевич

Котиби ҷаласа,

номзади илмҳои филологӣ

Боев Шавкат  
Элмурадович

Имзои Шамсов Н. С., Давлатбеков Л. М. ва

Боев Ш. Э.-ро тасдиқ мекунам:

Мудири шуъбаи кадрҳои

Донишкадаи давлатии забонҳои

Тоҷикистон ба номи

Сотим Улуғзода



Наҷмуддинов Ш. М.

Нишонӣ: 734019 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе,

Қӯчаи Муҳаммадиев 17/6., Тел: (+992 37)

232-50-00; E-mail:shamsov1960@mail.ru